

**ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
БАРОИ СОЛИ 2012**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №11, мод. 773; с. 2012, №3, мод. 229; №4, мод. 279; №5, мод. 352; №6, мод. 464; мод. 465, ҚҶТ аз 16.6.2012с, №831-832, ҚҶТ аз 6.10.2012с, №902,-903; ҚҶТ аз 05.01.13г.№934)

Моддаи 1. Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузори ба маблағи 10160600 ҳазор сомони тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 7790000 ҳазор сомони,
- аз онҳо:
- воридоти андозӣ - 6866643 ҳазор сомони;
- воридоти ғайриандозӣ - 703357 ҳазор сомони;
- грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ - 220000 ҳазор сомони;
- буҷети лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки яқоя бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ татбиқ мегарданд - 1853230 ҳазор сомони,
- аз онҳо:
- қарзҳо - 687280 ҳазор сомони;
- грантҳо - 867650 ҳазор сомони;
- қарзҳои давлатӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳои инвестиционӣ дар бахшҳои энергетика ва нақлиёт - 298300 ҳазор сомони;
- маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ - 517370 ҳазор сомони.

Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012 ба маблағи 10340600 ҳазор сомони тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

- мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ - 634848 ҳазор сомони;
- маориф - 1607836 ҳазор сомони;
- тандурустӣ - 715956 ҳазор сомони;
- ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 1739894 ҳазор сомони;
- чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва солимгардонӣ - 327300 ҳазор сомони;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи муҳити зист - 679437 ҳазор сомони;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ - 1549407 ҳазор сомони;
- соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва хоҷагии об - 352740 ҳазор сомони;
- истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок, саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон - 85558 ҳазор сомони;
- нақлиёт ва коммуникатсия - 1002690 ҳазор сомони;
- пардохти фоизи қарзҳои давлатӣ - 323527 ҳазор сомони;
- дигар соҳаҳои иқтисодӣ ва хизматрасонӣ - 33145 ҳазор сомони;
- хароҷоти дигар - 388470 ҳазор сомони,
- аз ҷумла:
- баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда - 22000 ҳазор сомони.

Моддаи 3. Андозаи ниҳонии касри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 180000 ҳазор сомони тасдиқ карда шавад.

- Манбаи пушонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:
- даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ - 25000 ҳазор сомони;
- даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ - 50000 ҳазор сомони;
- аз ҳисоби ҷалби даромадҳои иловагӣ, депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ва қарзи (гранти) барномавӣ аз институтҳои байналмилалӣ молиявӣ - 105000 ҳазор сомони.
- Маблағгузори пардохти қарзи асосии берунӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,1 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 379173 ҳазор сомони аз ҳисоби ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои

байналмилалии молиявӣ ва депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2012 муайян карда шавад.

- **Моддаи 4.** Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2012 аз рӯи даромад ба маблағи 4731565 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 4911565 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 180000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

- **Моддаи 5.** Дар бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2012 воридоти даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 4731565 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши
- иловашуда - 2545972 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо - 341461 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия) - 156793 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 25194 ҳазор сомонӣ;
- роялти барои об - 36750 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ - 108840 ҳазор сомонӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 105601 ҳазор сомонӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ - 193028 ҳазор сомонӣ;
- боҷи гумрукӣ - 311083 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони
- роҳҳои автомобилгард - 20780 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ - 666063 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои
- байналмилалии молиявӣ - 220000 ҳазор сомонӣ.

- **Моддаи 6.** Хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2012 аз рӯи тартиби тақсимои вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

- Маблағгузориҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии - 449215 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:

- мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии - 109091 ҳазор сомонӣ;
- сиёсати молиявӣ ва андозу бучетӣ - 89266 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти сиёсати хориҷӣ - 158850 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти дигари давлатӣ - 92008 ҳазор сомонӣ.

- Маориф - 374388 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:

- таҳсилоти миёна - 108936 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ - 157547 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи маориф - 107905 ҳазор сомонӣ.
- Таандурустӣ - 143843 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:
- беморхонаҳо - 90254 ҳазор сомонӣ;
- дармонгоҳҳо - 1258 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи саломатии аҳоли - 8163 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи таандурустӣ - 44168 ҳазор сомонӣ.

- Ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 327252 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:

- суғуртаи иҷтимоӣ - 191929 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоӣ - 20795 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 114528 ҳазор сомонӣ.
- Ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ - 195076 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- ҷорабиниҳои варзишӣ - 3623 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ - 34115 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма - 65228 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ - 92110 ҳазор сомонӣ.

Хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи муҳити зист - 44123 ҳазор сомонӣ.

Комплекси сӯзишворию энергетикӣ - 1128439 ҳазор сомонӣ.

Соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва хоҷагии об - 101386 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла:

- хариди доруворӣ бар зидди касалиҳои чорво ва паррандаҳо - 2000 ҳазор сомонӣ;

- барномаи хариди тухмии ғалладона, картошка ва дигар зироатҳои кишоварзӣ - 5000 ҳазор сомонӣ;

- барномаи рушди соҳаи пахтакорӣ - 1200 ҳазор сомонӣ;

- барномаи мубориза бар зидди малах - 5436 ҳазор сомонӣ;

- барномаи мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ва касалиҳои боғу тоқзор - 1664 ҳазор сомонӣ;

- дигар барномаҳо дар соҳаи кишоварзӣ - 4850 ҳазор сомонӣ.

Истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок, саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон - 83234 ҳазор сомонӣ.]

Нақлиёт ва коммуникатсия - 113807 ҳазор сомонӣ.

Соҳаҳои дигари иқтисодӣ ва хизматрасонӣ - 32118 ҳазор сомонӣ.

Чорабиниҳои дигар - 1124520 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- хизматрасонии ӯҳдадорӣ қарзӣ - 323527 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- пардохти фоизӣ аз рӯи қарзҳои берунӣ - 167227 ҳазор сомонӣ;

- пардохти фоизӣ аз рӯи қарзҳои дохилӣ - 156300 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амали намудани вазифаҳои пойтахт - 10000 ҳазор сомонӣ;

- фонди хароҷоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 37850 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- барои харидани техникаи

- зиддисадамавӣ ва наҷотдиҳӣ - 5000 ҳазор сомонӣ;

- барои корҳои ҷустуҷӯи геологӣ - 3000 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст - 753143 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда - 22000 ҳазор сомонӣ;

- интиқоли маблағҳо (трансфертҳо) дар намуди мусоидати молиявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ - 423053 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 7. (на барои нашр)

Моддаи 8. Дар соли 2012 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин анҷом дода шаванд:

а) хароҷоти ҷорӣ - 3248179 ҳазор сомонӣ.

Хароҷот барои хариди молҳо ва хизматрасониҳо - 2109147 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

музди меҳнат ва иловапулиҳо - 818483 ҳазор сомонӣ;

- маблағчудоқунӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа - 98920 ҳазор сомонӣ;

- дигар хариди молҳо ва хизматрасониҳо - 1191744 ҳазор сомонӣ,

- аз онҳо:

- пардохти хизматрасонии газ, барқ, алоқа ва дигар хизматрасонии коммуналӣ - 91110 ҳазор сомонӣ;

- хариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ - 1100634 ҳазор сомонӣ.

Пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои дохилӣ ва берунӣ - 323527 ҳазор сомонӣ.

Кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо) ва дигар интиқоли маблағҳои ҷорӣ (трансфертҳо) - 815505 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо) ва интиқоли маблағҳо ба корхонаҳо ва ташкилотҳои

- давлатӣ - 45965 ҳазор сомонӣ;

- маблағе, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар шакли маблағи мақсаднок дода мешавад - 448553 ҳазор сомонӣ;

- интиқоли маблағҳо (трансфертҳо) ба аҳоли - 252899 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- барои таъминоти нафақавии сохторҳои кудратӣ ва хизматчиёни давлатӣ - 103055 ҳазор сомонӣ;

- интиқоли маблағҳо (трансфертҳо) ба ташкилотҳои хоричӣ - 68088 ҳазор сомонӣ;

б) хароҷоти асосӣ - 1654190 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- хариди сармои асосӣ - 87400 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои асосии марказонидашуда - 1541200 ҳазор сомонӣ;
- хариди молҳои барои ташкили захираҳо - 16500 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳои асосӣ - 9090 ҳазор сомонӣ;
- в) додани қарз ба муҳочирон ва хизматчиёни давлатӣ - 9196 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012 ба маблағи 151400 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 10. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 423053 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд, аз ҷумла барои:

Вилояти Мухтори

Кӯҳистони Бадахшон - 99891 ҳазор сомонӣ;

- вилояти Хатлон - 232993 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Варзоб - 7516 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Рашт - 16563 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Ҷиргатол - 14993 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Нуробод - 11841 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Тавилдара - 8197 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Тоҷикобод - 9403 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Файзобод - 9951 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Шаҳринав - 11705 ҳазор сомонӣ.

Маблағҳои истифоданагардидаи фонди музди меҳнат, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ ба тариқи субвенсия ва ҳисоби байниҳамдигарӣ ҷудо карда мешаванд, дар охири соли 2012 ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонида мешаванд.

Моддаи 11. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январӣ соли 2013 ба маблағи 160000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 12. Дар соли 2012 ҳаҷми буҷети мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти субвенсияе, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 2531488 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2531488 ҳазор сомонӣ муайян карда шаванд.

Моддаи 13. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2012 аз рӯи даромад ба маблағи 1316306 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 1351306 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 35000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд. Қасри буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ пӯшонидани шаванд.

Моддаи 14. Дар соли 2012 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия - 100 фоиз;

- андоз аз маҳсулоти коркарди Молҳо - 100 фоиз;

- роялти барои об - 100 фоиз;

- бочи гумрукӣ - 100 фоиз;

- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад - 100 фоиз;

- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин муҷозоти ҷаримаҳои онҳо), хироч барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон - 100 фоиз;

- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз ғоида, андози ҳадди ақал аз даромадҳо, роялти барои об, инчунин роялти барои об аз НБО "Сангӯда-1" - 100 фоиз;

- аз корхонаҳои воҳиди давлатии "Ширкати алюминийи тоҷик" ва "Роҳи оҳани Тоҷикистон" ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктелеком" андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 100 фоиз;

- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбонк" андоз аз Ҷоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 100 Ҷоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои инвестисионӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда андози даромад аз шахсони воқеӣ - 100 Ҷоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ андоз аз арзиши иловашуда ва андози аксизӣ (ба истиснои ҶСК "Тоҷиктелеком") - 100 Ҷоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз Ҷоида,
- андози ҳадди ақал аз даромадҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ - 100 Ҷоиз;

Моддаи 15. Дар соли 2012 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешаванд, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (Ҷоизи) зерин тасдиқ карда шаванд:

- андоз аз арзиши иловашуда:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) - 100 Ҷоиз;
 - аз шаҳри Душанбе - 50 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 50 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Турсунзода - 100 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз ноҳияи Ҳисор - 50 Ҷоиз ба бучети ноҳия ва 50 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз Ҷоидаи шахсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода) - 100 Ҷоиз;
 - аз шаҳри Душанбе - 50 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 50 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Роғун - 40 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 60 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Турсунзода - 100 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ) - 100 Ҷоиз;
 - аз вилояти Суғд - 75 Ҷоиз ба бучети вилоят ва 25 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Душанбе - 60 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 40 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Ваҳдат - 78 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 22 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Турсунзода - 60 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 40 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз шаҳри Роғун - 44 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 56 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз ноҳияи Рӯдакӣ - 73 Ҷоиз ба бучети ноҳия ва 27 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Ҳисор) - 100 Ҷоиз;
 - аз шаҳри Ваҳдат - 70 Ҷоиз ба бучети шаҳр ва 30 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
 - аз ноҳияи Ҳисор - 67 Ҷоиз ба бучети ноҳия ва 33 Ҷоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
- аксизҳо:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- андози замин:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешаванд:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- андоз аз истифодабарандагони қазри замин:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- бочи давлатӣ:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмӣ маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:
 - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 Ҷоиз;
- воридоти андозӣ, ки ба бучети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд дохил шудаанд, ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида шаванд.

Моддаи 16. Дар соли 2012 воридоти мол ба маблағи 80 млн. сомонӣ, ки номгӯӣ ва ҳаҷми он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд ва барои ташаққули захираҳои моддии давлатӣ ва

ташкили захираҳои сафарбарии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида, аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, ҳамчунин воридоти гази табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Моддаи 17. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2012 андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) ва таҳвили он бо меъёри 10 фоиз, инчунин воридоти молҳои, ки ба мавқеи молии 3003 ва 3004 Номгуи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Иттиҳоди иқтисодии Евразия мансубанд, бо меъёри 5 фоиз андозбандӣ карда мешавад.

Моддаи 18. Дар соли 2012 воридоти нақлиёти мусофиркашонӣ ва битуми тамғаи БНД 60/90, ки номгуӣ ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд ва аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти мусофиркашонӣ ва таъмири асосии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе равона мегарданд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Воридоти мазути камсулфури барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Маркази барқу гармидиҳӣ"-и шаҳри Душанбе воридшаванда, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда **аксизҳо ва бочи гумрукӣ** озод карда мешавад. (ҚҶТ аз 8.10.2012с. № 903)

Заминҳои хоҷагии зотпарварӣ, ки барои истеҳсоли хӯроки чорво истифода бурда мешаванд, аз пардохти андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ озод карда мешаванд.

Қисмҳои эҳтиётӣ ва ҷузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъингардида, ки барои Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи "ТоҷИрон" ворид мегарданд ва таҳвили тракторҳо, комбайнҳо ва мошинолоти кишоварзии истеҳсоли Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи "ТоҷИрон" аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ, ҳамчунин воридоти хӯроки омехтаи парранда ва воридоти ангиштсанг дар ҳаҷми 6500 тонна барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маҳсулот барои ташаккул додани фонди оинномавии Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Комбинати металлургии тоҷикию хитой", ки номгуӣ ва миқдори онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад.

Таҷҳизоти технологияю истеҳсолие, ки аз ҷониби Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Зерновая компания" бо мақсади ташаккул ё пурра кардани фонди оинномавӣ дар доираи як қарордод ворид карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда шавад. (ҚҶТ аз 22.05.2012с., №830)

Воридоти нишастгоҳҳои зудҷамъшаванда аз конструксияҳои оҳанин ва дарахту буттаҳо, ки барои таҷлили Иди байналмилалии Наврӯз дар соли 2012 ба Муассисаи давлатии "Наврӯзгоҳи пойтахт" аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, номгуӣ ва миқдори онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад". (ҚҶТ аз 10.03.2012с., №798)

Техника, таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ав маҳсулоти такмили (комплектӣ) онҳо, ки маҷмӯи ягонро ташкил дода, барои масъулияти маҳдуди «Хуаксин Ғаюр емент» ворид мегардад ва номгуӣ миқдори онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистикстон тасдиқ мекунад, инчунин воридоти 20 адад автобусҳои тамғаи «MAN», ки аз ҷониби Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Авиякомпания Осие Экспресс» амалӣ мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад. (ҚҶТ аз 6.10.2012с., №902)

- Таҷҳизоти технологияю истеҳсолие, ки аз ҷониби Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Зерновая компания» бо мақсади ташаккул ё пурра кардани фонди оинномавӣ дар доираи як қарордод ворид карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда шавад (ҚҶТ аз 22.05.2012с. №830)

Воридоти техникаи ҳарбӣ ва агрегатҳои асосӣ (қисмҳои эҳтиётӣ) ба онҳо, яроқ, лавозимоти ҷангӣ, воситаҳои махсус ва барои таъмири чархболҳо, агрегатҳои асосӣ (қисмҳои эҳтиётӣ) ба онҳо барои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, лавозимот ва техникаи ҳарбӣ барои эҳтиёҷоти Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2012 аз андоз аз арзиши иловашуда, бочи гумрукӣ ва хирочи гумрукӣ озод карда мешавад (ҚҶТ аз 26.06. 1012с. №832)

Воридоти ду адад дастгоҳи томографии компютерӣ барои эҳтиёҷоти Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як миллион адад дастгоҳҳои телефонӣ барои эҳтиёҷоти аҳолии камбизоат аз тарафи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад. (ҚҶТ аз 26.06.2012с, №832)

Иҷрои корҳои сохтмонии хатти нави роҳи оҳани Душанбе - Қурғонтеппа (қитъаи Ваҳдат-Ёвон, азнавсозии фосилаҳои Роҳатӣ-Ваҳдат-Элок ва Қурғонтеппа-Ёвон-Ваҳдат) ва воридоти молҳо бо ин мақсад аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии "Роҳи оҳани Тоҷикистон", ки номгӯй ва миқдори онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд. (ҚҶТ аз 26.06.2012с, №831)

Қисми фаъолияти корхонаҳои дар минтақаи Хатлон ҷойгирбудаи Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» (пойгоҳи вагонҳои боркашии шаҳри Сарбанд, қитъаи роҳи Қурғонтеппа, истгоҳҳои роҳи оҳани Қурғонтеппа, Кӯлоб, Қурбоншаҳид, Олимтой, Данғара, Сангтӯда, Ёвон, Ҷалололидини Румӣ, Бӯрӯбоф, Қубодиён, Шаҳритус, Ҳошадӣ, пойгоҳи гардиши локомотивии Қурғонтеппа, қитъаи алоқа ва муҳобироти Хатлон, қитъаи барқрасонии Хатлон, қитъаи Корхонаи воҳиди «Мусофирбар»-и Хатлон), ки бевосита ба хизматрасонии минтақаи роҳи оҳан тааллуқ дорад, ба истиснои андозҳои то 1 июни соли 2012 пардохтшуда, аз пардохти андози замин, андоз аз амволи ғайриманкул, андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо озод карда мешавад (ҚҶТ аз 6.10.2012с.№902)

Аз хориҷа ворид намудани чорвои зотӣ бо мақсади истеҳсол ва коркарди бештари маҳсулоти чорводорӣ дар дохили мамлакат, ки ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дорад, аз андоз ва арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад (ҚҶТ аз 6.10.2012с.№902)

Таҷҳизоти истеҳсолии технологӣ барои азнавтаҷҳизонии техникийи истеҳсолот, ки барои Ҷамъияти муштараки Тоҷикистону Канадагии дорои масъулияти маҳдуди «Апрелевка» ворид гардида, номгӯй ва миқдори онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, бе тағйир додани саҳми тарафҳо дар сармояи оинномавии Ҷамъият аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад (ҚҶТ аз 8.10.2012с.№903)

Таҷҳизоти маълумотчамбӯкунӣ барои шиносномаҳои биометрии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарордод байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширакати Muhlbaueer – Plsat 1, ки аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади зиёд кардани марказҳои маълумотчамбӯкунӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ворид мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда шавад. (ҚҶТ аз 05.01.13г.№934)

Моддаи 19. Дар соли 2012 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони Осорхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе, меҳмонхонаи "Исмоили Сомонӣ" воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе, меҳмонхонаи панҷситорадорӣ воқеъ дар кӯчаи Айнии шаҳри Душанбе сохтмони театри миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қасри миллат ва иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешаванд: (ҚҶТ аз 26.06.2012с, №832)

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромадҳо;
- андози иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии объектҳои мазкур (ба истиснои иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои дар ҳамин модда зикршуда (ба истиснои иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯй ва дар ҳаҷме, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, озод карда мешаванд.

Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон барои сохтмони иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.

Моддаи 20. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2012 маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади бучетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 20 фоиз, шаҳри

Душанбе 10 фоиз ва 30 фоизи маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади бучети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ ба "Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт" равона карда мешаванд.

Моддаи 21. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар соли 2012 бо мақсади зиёд намудани даромади бучет аз ҳисоби фоиз аз рӯи депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки ба 1 январи соли 2012 ба вучуд омаданд, онҳоро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати кӯтоҳмуддат дар давраи соли бучетӣ ҷойгир намояд.

Моддаи 22. Дар соли 2012 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендия, нафақа, ёрдампулӣ, ҷубронпулӣ дохил карда мешаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои хароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонанд бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузори моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Моддаи 23. Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз бучети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилотҳои дахлдори бучетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 30 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати Қўшунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг ва дастгоҳи марказии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассиса ва ташкилотҳои бучетӣ, ба истиснои маблағҳои грант ва сарпарастӣ, маблағҳои махсуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагҳои дипломатӣ ва консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ҳар се моҳ ба бучетҳои дахлдор ворид карда мешаванд. (ҚҶТ аз 22.05.2012с., №830)

Ба муассисаҳои бучетӣ истифодабарии маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грант ва сарпарастӣ) берун аз низоми ҳазинадорӣ манъ аст.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми аз ҳаҷми маблағҳои дар Бучети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои бучетӣ дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Бучети давлатӣ метавонад тағйироти дахлдор ворид намояд.

Дар соли 2012 дар ҳолати иҷро нагардидани Бучети давлатӣ маблағгузориҳои хароҷоти дар бучет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, ки маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад.

Моддаи 24. Дар соли 2012 50 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ гузаронида, аз андозбандӣ озод карда мешавад. 50 фоизи маблағ аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад.

Моддаи 25. Дар соли 2012 маблағҳои махсуси хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад, дар сметаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолият ва сохтмони биноҳои маъмури рағбона карда мешавад.

Бақияи маблағҳои бучетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намоёндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2012 ба вучуд омаданд, хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти соли 2012 равона карда мешаванд.

Моддаи 26. Имтиёзи рафтуомад ба маҳали гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии Ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Судҳои ҳарбӣ, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати иҷроӣ ҳазорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳои, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

Моддаи 27. (на барои нашр).

Моддаи 28. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунондаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъият ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи хароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

Моддаи 29. Дар соли 2012 тамоми амалиёти молиявии буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбанк" гузаронида мешавад, ба тариқи музднок анҷом дода мешаванд. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбанк" ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонки мазкур бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фоиз дода мешавад.

Моддаи 30. Аз 1 январи соли 2012 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникаи Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 50 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳо аз рӯи онҳо, ки дар рафти корҳои назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 50 фоизи хирочи гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раван карда мешаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузори тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 23 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо татбиқ намегардад.

Моддаи 31. Аз 1 январи соли 2012 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андозҳо, бочҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муҷозотҳои ҷаримаӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургҳои арзиши ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 40 сомонӣ муқаррар карда мешавад.

Моддаи 32. Муқаррар карда шавад, ки ҳалномаҳои судӣ дар бораи рӯендани [зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағи сметаи хароҷоти онҳо иҷро карда мешаванд.

Моддаи 33. Муқаррар карда шавад, ки маблағи аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои вайронкунии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз ҳисоби мусодираи молу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣ воридшуда ва ҳамчунин ҷуброни зарари молиявии ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз риоя накардани интизоми молиявӣ расида, ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

Моддаи 34. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010 аз рӯи даромад ба маблағи 7024352 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 6712582 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати хароҷот ба маблағи 311780 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010 барои пардохти ӯҳдадорӣҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 143428 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 35. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои

соли 2012 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" бе тағйири ҳаҷми касри буҷет тағйирот ворид намояд.

Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нархҳо ва тағйирёбии сохторӣ, инчунин заминаи андозбандӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ гузаронида, ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйирот ворид менамояд.

Моддаи 36. Қонуни мазкур аз 1 январӣ соли 2012 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе,
8 ноябри соли 2011,
№ 766

Эмомалӣ РАҲМОН